



БАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Маҷлиси ниҳони Кумитаи роҳбарии лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо

Душанбе, 01 октябри соли 2013 – Маҷлиси дуҷум ва ниҳони Кумитаи роҳбарии лоиҳаи “Дастгирии фаъолияти самараноки Донишкадаи молияи Тоҷикистон” (SEFTFI) дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ба аъзоёни Кумита оиди натиҷаҳои марҳилавӣ хотимавии лоиҳа ва таъсири онҳо ба фаъолияти донишкада маълумот дода шуд.

Донишкадаи иқтисод ва молияи Тоҷикистон (FEIT) мактаби олии маъруф аст, ки дар назди Вазорати молия фаъолият мекунад. Он дар моҳи майи соли 2012, дар натиҷаи якшавии ду донишкада – Донишкадаи молияи Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи иқтисод таъсис ёфтааст. Донишкада беш аз 45 сол мутахассисони варзидаро тайёр карда, рушди иқтисодиёт ва тараққиёти Тоҷикистонро дастгирӣ менамояд. Бисёр хатмкунандагони собиқи он вазифаҳои роҳбарикунандаро дар ҳукумат ва соҳаи соҳибкории Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя ишғол менамоянд.

Лоиҳа (аз тарафи Hulla and Co. Human Dynamics татбиқ мегардад) ба донишкада дар аз нав дида баромадани сохтор, барномаҳои таълимӣ ва якҷоя таҳия намудани барномаю курсҳои нав ба хотири қонеъгардонии талабот ба таълими молиёти давлатии ҷомеаи муосир кӯмак расонд. Донишкада ҳоло дид ва мароми муайян, сиёсат ва тартиби идоранамоии муосир дорад. Донишкада, ба тӯфайли сафари кормандонаш ба Гурҷистон, Қирғизистон, Нидерландия ва Британияи Кабир, муносибатҳои байналмилалиро барпо намудааст, ки ҳамкориҳои илмӣ байналмилалиро имкопазир месозад. Лоиҳа конфронсҳои байналмилалиро дар соҳаи молиёти давлатӣ ташкил намуда, курси идораи ҳозиразамони молиёти давлатиро бо тамоми маводи дидактикӣ таҳия намудааст, ки барои донишҷӯёни соли охири таҳсил бори аввали тирамоҳи соли мазкур пешниҳод шудааст.

Илова бар ин, зерсохтори технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ донишкада хеле беҳтар гардонидани шуд ва ҳоло донишкада сомонӣ ҷолибе дорад. Дар ҷамъ, ин ҳама ба донишкада имконият медиҳад, ки ба донишҷӯёни худ маълумоти дараҷаи аввал дода, шиори худ – “омӯзиш, тасаввурот, фаҳмиш, тараққиёт!”-ро тасдиқ намояд.

Лоиҳа моҳи декабри ҷорӣ ба анҷом мерасад, аммо бо назардошти омодагии Вазорати молия, ректор ва роҳбарияти донишкада барои тақвияти ислоҳоте, ки ба тақмили ихтисоси кормандони донишгоҳ равона гардидааст, ба баландравии сатҳи таҳсил ва дониши донишҷӯён меорад, лоиҳа аз тобистони соли 2014 барои се сол (ҳамчун қисми “Барномаи дастгирии ислоҳоти идораи молиёти давлатӣ, 8 миллион евро барои солҳои 2014-2016) шояд давом шавад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ, лутфан, ба Фирӯза Газиёева, менечери идораи Лоиҳаи SEFTFI, беҳтараш бо почтаи электронии firuza@fininstitute-eu.tj муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

Hulla and Co. Human Dynamics KG



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, карда



Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Княз Дондуков 13, х. 3

Тел: +359 2 935 99 83

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтакаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.